

Ба Шурои диссертационии  
6Д.КОА-О18-и назди Донишгоҳи  
миллии Тоҷикистон (734025, ш.  
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

## ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Сафарбекзода Ҳукмиддин Сафарбек дар мавзуи «Сиёсати ҳуқуқэҷодкунӣ ҳамчун заминаи рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон: проблемаҳои назария ва амалия», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз руи иҳтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба иҳтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз руи онҳо диссертатсия ба ҳимояи пешниҳод шудааст. Мавзуи диссертатсия нақша, маводи илмию амалии дар диссертатсия истифодашуда, натиҷа, ҳулоса ва тавсияҳои дар доираи таҳқиқот пешниҳодшуда ба иҳтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат мувофиқат менамояд.

**Мубрамияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ.** Сиёсати ҳуқуқэҷодкунӣ самти афзалиятноки сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бо мақсади идоракуни муташаккилонаи раванди ҳуқуқэҷодкунӣ, муайян намудани стратегияи инкишофи сиёсати ҳуқуқэҷодкунӣ, таъмини муташаккилӣ ва муттасилии ҷараёни ҳуқуқэҷодкунӣ, таъмини сифати қонунҳо бо дарназардошти талаботи тағйирёбандай танзими ҳуқуқӣ ба роҳ монда мешавад. Айни замон ҳуқуқэҷодкунӣ бо иштироки доираи васеи субъектони босалоҳият, бо мақсади қабули намудҳои зиёди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда шуда, идоракуни мунтазам, муташаккилӣ ва танзимро талаб мекунад. Бо ҳамин мақсад сиёсати ҳуқуқэҷодкунӣ тархрезӣ ва амалӣ карда мешавад.

Тавре муаллифи рисола Сафарбекзода Ҳукмиддин Сафарбек қайд менамояд: «Сиёсати ҳуқуқэҷодкунӣ дар робита бо ҳадафҳои стратегии давлати Тоҷикистон, дар заминаи паёмҳо, суханрониҳо ва баромадҳои

Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, стратегияҳо, консепсияҳо ва барномаҳои давлатӣ, бо дарназардошти ҳадафҳо ва афзалиятҳои Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028», дар алоқамандӣ бо самтҳои дигари сиёсати ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. Низоми қонунгузории амалкунанда, натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ва мониторинги ҳуқуқӣ, маводи методӣ, тавсияҳо ва таклифҳои аз лиҳози илмӣ асоснок оид ба такмили ҳуқуқэҷодкуни асоси ҳуқуқӣ, ташкилӣ-методӣ ва илмии сиёсати ҳуқуқэҷодкуниро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд.

Мавзуи рисолаи илмии муаллиф аз ҷумлаи мавзуъҳоест, ки пайваста зери таваҷҷуҳи Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Ба ақидаи унвонҷӯ тақлифҳои қонунгузорӣ, ки дар паёмҳо, суханрониҳо ва баромадҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода карда мешаванд, ба ташаккул ва амалӣ гардидан сиёсати ҳуқуқэҷодкуни мусоидат мекунанд. Дар паёмҳо, суханрониҳо ва баромадҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ҳадафҳо ва афзалиятҳои сиёсати ҳуқуқэҷодкуни, вазифаҳои мақомоти ҳуқуқэҷодкуни (парламент ва мақомоти намояндагии маҷалӣ), самтҳои нави сиёсати ҳуқуқэҷодкуни муайян карда мешаванд.

Сиёсати ҳуқуқэҷодкуни стратегияи танзими ҳуқуқиро дар заминаи пешгӯй намудани самтҳои инкишофи ҳаёти ҳуқуқӣ, ба нақша гирифтани фаъолияти ҳуқуқэҷодкуни, ба инобат гирифтани самтҳои аввалиндарачаи фаъолияти ҳуқуқэҷодкуни муайян мекунад. Муайян намудани стратегияи танзими ҳуқуқӣ дар шароити тағирии босуръати муносибатҳои ҷамъиятӣ, ташаккули муносибатҳои нави ҷамъиятӣ дар робита бо рушди муносибатҳои бозорӣ, болоравии саҳми бахши хусусӣ дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат, вусъати фаъолияти соҳибкорӣ, васеъ

гардидани доираи субъектони хочагидории хусусӣ аҳаммияти аввалиндарача дорад.

Сиёсати ҳукуқэчодкунӣ ба такмили техникаи ҳукуқэчодкунӣ, таъини сифати қонунҳо, пешгирии ихтилофоти байни санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ташаккули фазои беихтилофи ҳуқуқӣ мусоидат мекунад. Айни замон такмили асосҳои илмӣ ва амалии техникаи ҳукуқэчодкунӣ дар робита бо истифодаи технологияҳои иттилоотӣ, ракамӣ ва зеҳни сунъӣ ҳангоми амалӣ намудани сиёсати ҳукуқэчодкунӣ ба инобат гирифта мешавад. Сиёсати ҳукуқэчодкунӣ ба такмили маҳорати касбии кормандони мақомоти ҳукуқэчодкунӣ мусоидат мекунад.

Дар рисолаи илмӣ муаллиф таъкид намудааст, ки ташаккул ва болоравии фарҳанги ҳукуқэчодкунӣ яке аз ҳадафҳои афзалиятноки сиёсати ҳукуқэчодкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар доираи сиёсати ҳукуқэчодкунӣ чораҳои зарури илмӣ, методӣ, ташкилӣ, фарҳангӣ, иттилоотӣ бо мақсади ташаккул ва болоравии фарҳанги ҳукуқэчодкунии ҳам субъектони босалоҳияти сиёсати ҳукуқэчодкунӣ (мақомоти давлатӣ) ва ҳам иштирокдорони сиёсати мазкур (ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ахли ҷомеа, шаҳрвандон) андешида мешаванд. Фарҳанги ҳукуқэчодкунӣ маҷмуи арзишҳои ҳуқуқӣ, ахлоқӣ-маънавӣ, фарҳангӣ мебошад, ки дар робита бо тамаддуни тоҷикон, дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи таъриҳӣ, таҷрибаи давлатдории миллӣ ташаккул ёфта, аз насл ба насл мегузаранд ва дар ҳаёти имрӯза, бо мақсади ҳимояи манфиатҳои миллӣ, арзишҳои ахлоқӣ-маънавӣ, анъанаҳои миллӣ, дар раванди таҳия ва қабули қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешаванд.

Ҳамзамон таҳқиқи масъалаҳои назариявӣ ва амалии сиёсати ҳукуқэчодкунӣ дар сатҳи рисолаи докторӣ дар илми ҳуқуқии ватанӣ яке аз нахустин кушишҳо ба ҳисоб меравад, ки метавонад барои таҳқиқотҳои минбаъда дар ин самт замина шавад. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло бо иброз намудан мумкин аст, ки омӯзиш ва таҳқиқи «Сиёсати

хуқуқэчодкунӣ ҳамчун заманаи рушди устуори Ҷумҳурии Тоҷикистон: проблемаҳои назария ва амалия» ба тарҳрезии стратегияи рушди қонунгузорӣ, ки яке аз мақсадҳои сиёсати хуқуқэчодкуниро ташкил медиҳад дар илми хуқуқшиносии муосир муҳим ва мубрам маҳсуб мешавад.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя иешниҳод мешаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар доираи талабот ба диссертатсияҳо мутобиқи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 муайян карда шудаанд, таҳия гардидааст

Диссертатсия пажуҳиши мустақили илмӣ-назариявӣ ба ҳисоб рафта, хулоса ва тавсияҳои он барои рушду инкишофи илми хуқуқшиносӣ ва сиёсати хуқуқэчодкунӣ заманаҳои заруриро фароҳам меорад. Рисола дорои услуби хоси илмӣ буда, дар он мантиқи фикронӣ риоя шудааст. Он ягонагии дохилӣ дошта, дорои нуктаҳои навини илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда мебошад. Ҳамаи ин саҳми шахсии муаллифро дар пажуҳиш нишон медиҳанд. Дар таҳқиқот тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои рисола оварда шудаанд. Мушкилот ва масъалаҳое, ки муаллиф онҳоро таҳдил намудааст, сазовори баҳои мусбӣ мебошанд. Аз ҷумла унвонҷӯ муҳимтарин масъалаҳои сиёсати хуқуқэчодкуниро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати хуқуқӣ мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор додааст. Мавқеи илмии муаллиф ва мустақилияти андешаҳои у дар таҳдилҳои амиқ, хулосаҳои мушаҳҳас, тавсияҳои судманд ва баҳсҳои воқеии илмӣ зоҳир мегардад. Нуктаҳои илмӣ, навгонӣ ва таклифҳое, ки Сафарбекзода Ҳ.С. дар рисолаи илмиаш иешниҳод кардааст, барои рушд таҳия, ва такмили сиёсати хуқуқэчодкунӣ замина фароҳам меоранд.

Аз ин лиҳоз меҳоҳам чанде аз нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшударо, ки онҳо навгонии таҳқиқоти диссертационӣ маҳсуб мешаванд, баён намоям:

1. Робитаи тарафайн ва таносуби сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ ва фаъолияти ҳуқуқэчодкунӣ бо дарназардошти гуногуни нуқтаҳои назари илмӣ оид ба мағхуми ҳуқуқэчодкунӣ, таносуби мағхумҳои «ташаккули ҳуқуқ» ва «ҳуқуқэчодкунӣ», мағхумҳои васеъ ва маҳдуни ҳуқуқэчодкунӣ, таъсири назарияҳои гуногуни ҳуқуқ ба мағхуми ҳуқуқэчодкунӣ, тағирии мағхуми ҳуқуқэчодкунӣ муайян карда мешавад. Пазируфтани ақидаи тафовути «ташаккули ҳуқуқ» ва «ҳуқуқэчодкунӣ» ба дарки сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ мусоидат мекунад. Мағхумҳои васеъ ва маҳдуни гуногуни ҳуқуқэчодкунӣ боиси дарки васеъ ва маҳдуни сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ мегарданд. Сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ дар Тоҷикистон бо дарназардошти таҷрибаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар робита бо чудо намудани мағхумҳои «субъектони ҳуқуқэчодкунӣ» ва «иштирокдорони раванди ҳуқуқэчодкунӣ» арзёбӣ мегардад.

2. Мағхуми сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ бо дарназардошти тафовути доираи субъектони сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ ва субъектони фаъолияти ҳуқуқэчодкунӣ, доираи амалишавии сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ ва доираи фаъолияти ҳуқуқэчодкунӣ, мақсадҳои сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ ва мақсадҳои фаъолияти ҳуқуқэчодкунӣ, ҳамчунин, механизми таҳқиқи илмӣ-таҳлилӣ ва пешгӯй намудани сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ муайян карда мешавад. Ҳангоми пешниҳоди мағхуми сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ самтҳои такмили механизми роҳандозии сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ бо дарназардошти кафолатҳои иштироки озоди ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоии аҳолӣ, бевосита шаҳрвандон, колективҳои меҳнатӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, таҳсилотӣ, фарҳангӣ ва дигар дар раванди ҳуқуқэчодкунӣ тавассути истифодаи шаклҳо ва воситаҳои маъмулӣ ва нави ибрози озоди ирода ба инобат гирифта мешаванд. Дурнамои рушди сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ дар робита бо инкишофи ҳуқуқэчодкуни корпоративӣ, нақши санадҳои меъёрии ҳуқуқии корпоративӣ дар танзими муносибатҳои хусусӣ, ташаккули

асосҳои иттилоотӣ ва рақамии идорақунии фаъолияти ҳуқуқэчодкуниӣ муайян карда мешавад.

3. Пешгӯии самтҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои нави ҷамъияти, ки дар робита бо истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва рақамӣ пайдо мешаванд, самти нави сиёсати ҳуқуқэчодкуниӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар доираи самти мазкур ҳадафҳо ва афзалиятҳои сиёсати ҳуқуқэчодкуниӣ бо дарназардошти таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи коммуникатсияҳои электронӣ ҳамчун асоси ҳуқуқии фаъолияти бахши телекоммуникатсионӣ, таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба идентификатсияи рақамии шахс тавассути маълумоти биометрӣ, рушди соҳибкории рақамӣ, таҳсилоти рақамӣ, фарҳангти рақамӣ, нақлиёти рақамӣ ва гайра, ташкили заминаи қонунгузорӣ барои гузариш ба ҷомеаи рақамӣ, аз ҳукумати электронӣ ба ҳукумати рақамӣ, ташкили бозори марказҳои тиҷоратии нигоҳдорӣ ва таҳлили иттилоот, таҷдиди назар намудани талаботи меъёрии нигоҳдории иттилоот дар ҳудуди Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

4. Дурнамои рушди сиёсати ҳуқуқэчодкуниӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи технологияҳои зеҳни сунъӣ алоқаманд буда, барои ноил гардидан ба ҳадафҳои зерин мусоидат мекунад: рушди хизмати давлатии рақамӣ, иқтисоди рақамӣ ва «иқтисоди сабз»; содагардонии ҷараёни қабул ва иҷрои қарорҳо; такмили низоми ҳуқуқии ҷумхурӣ бо дарназардошти ташкил додани инфрасоҳтори нави соҳа, аз ҷумла технопаркҳо ва марказҳои инноватсионӣ; ташаккули заминаи ҳуқуқӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ; таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дар онҳо аниқ намудани мағҳумҳое, ки бо истифодаи технологияҳои нав робита доранд; такмили қонунгузорӣ бо мақсади андешидани ҷораҳо оид ба мубориза бо ҳуқуқвайронқунӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ.

5. Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шакли амалӣ намудани ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ва салоҳияти ҳуқуқэчодкуниӣ сарвари давлат мебошанд. Паёмҳои Президенти

Чумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон заминаи ташаккулу рушди сиёсати ҳукуқэчодкуни Чумхурии Тоҷикистон буда, ҳамчун шакли самараноки амалӣ намудани сиёсати ҳукуқэчодкуни сарвари давлат истифода мешаванд. Бо қабули Конуни конститутсионии Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат» пайдои Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти барҷастаи таърихии миллат мақом ва нуғузи баланд пайдо намуданд.

**Асоснокӣ** ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия зикр гардидаанд.

Масъалаҳое, ки дар рисола гузошта шудаанд аз ҷониби муаллиф ҳаматарафа таҳлилу таҳқиқ гардида, назария ва амалияи сиёсати ҳуқуқэчодкуни Чумхурии Тоҷикистон воқеъбинона таҳқиқ карда шудааст. Дар натиҷаи таҳқиқот хулоsavу пешниҳодҳои илман асоснок ва саривақтӣ баҳри такмил ва рушди қонунгузорӣ пешниҳод гардидааст. Бояд зикр намуд, ки муҳимтарин нуктаҳои рисола аз ҷониби пажуҳишгар дар шакли мақола, баромад ва маърузаҳои илмӣ дар конференсияҳои сатҳи гуногун мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

**Ҳачм соҳтори диссертатсия.** Диссертатсия аз феҳристи ихтизорот, муқаддима, чор боб, сенздаҳ зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Ҳачми умумии диссертатсия 387 сахифаро ташкил медиҳад.

Дар муқаддима мубрам будани мавзуи рисола, сатҳи омӯзиши он, объект ва предмети таҳқиқот, мақсаду вазифа, асосҳои назариявӣ ва методологии диссертатсия, навгониҳои илмӣ, аҳаммияти назариявӣ ва амалии кор асоснок шудаанд.

Дар боби якуми диссертатсия: “Сиёсати ҳукуқэчодкуни ҳамчун самти сиёсати ҳукуқӣ” сиёсати ҳукуқӣ ҳамчун заминаи бунёдии сиёсати ҳукуқэчодкуни, мустақилияти сиёсати ҳукуқэчодкуни дар байни намудҳои дигари сиёсати ҳукуқӣ, робитаи сиёсати ҳукуқэчодкуни ва фаъолияти

хуқуқэчодкунӣ таҳқиқ карда мешавад. Фояҳои хуқуқӣ, барномаҳо, дастовардҳои илмӣ, ҳадафҳо ва афзалиятҳои сиёсати давлат, воситаҳои таъсиррасонии муташаккилона ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, тадбирҳои ташкилий-хуқуқӣ ва стратегияи рушди хуқуқӣ ҳамчун заминаи сиёсати хуқуқӣ таҳлил карда мешаванд. Сиёсати хуқуқэчодкунӣ ҳамчун шакли афзалиятноки амалӣ намудани сиёсати хуқуқӣ, воситаи таъмини мунаzzамии муносибатҳои ҷамъиятӣ, кафолати устувории ҳаёти хуқуқӣ, намуди мустақил ва самти афзалиятноки сиёсати хуқуқӣ таҳқиқ карда мешавад. Нақши сисёсати хуқуқэчодкунӣ дар ичрои вазифаҳои Консепсияи сиёсати хуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 муайян карда мешавад.

Дар боби дуюм: “Мафҳум, принципҳо, мақсадҳо ва субъектони сиёсати хуқуқэчодкунӣ” мафҳум, асосҳои илмӣ, принципҳо ва субъектҳои сиёсати хуқуқэчодкунӣ таҳқиқ карда мешаванд. Дар асарҳои илмӣ гуногунии ақидаҳо оид ба мафҳуми сиёсати хуқуқэчодкунӣ мушоҳида мешавад, аз ҷумла нуқтаҳои назари гуногун (мафқуравӣ, амалӣ ва дигар) пешниҳод гардида, мафҳуми сиёсати хуқуқэчодкунӣ ҳамчун падидаи мафқуравӣ ё сиёсӣ-хуқуқӣ, дар заминаи алломатҳояш, дар робита бо фаъолияти хуқуқэчодкунӣ муайян карда мешавад. Сиёсати хуқуқэчодкунӣ ҳамчун намуди сиёсати хуқуқӣ, намуди фаъолияти давлатӣ, намуди фаъолияти ҳам давлатӣ ва ҳам гайридавлатӣ (фаъолияти мақомоти давлатӣ ташкилоту муассисаҳо, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, шаҳрвандон), падидаи мустақил ва маҳсуси ҳаёти сиёсию хуқуқӣ шарҳ дода мешавад.

Дар боби сеюм: “Сиёсати хуқуқэчодкунӣ ва техникаи хуқуқӣ” техникаи хуқуқӣ ҳамчун омили самаранокии сиёсати хуқуқэчодкунӣ, техникаи хуқуқэчодкунӣ ҳамчун замина ва унсури таркибии сиёсати хуқуқэчодкунӣ, роҳҳои таъмини сифати техникий-хуқуқии қонун таҳқиқ карда мешаванд. Тавсияҳои илмие, ки дар доираи назарияи техникаи хуқуқэчодкунӣ пешниҳод мешаванд, барои ташаккул ва амалисозии

сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ аҳаммияти илмӣ доранд. Ин тавсияҳо дар ҷараёни таҳқики илмии ҳам техникаи ҳуқуқӣ ва ҳам техникаи ҳуқуқэчодкунӣ пешниҳод карда мешаванд, чунки принсипҳои умумии таҳия, қабул ва интишори санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар назарияи техникаи ҳуқуқӣ муайян карда мешаванд. Қоидаҳои маҳсуси таҳия, қабул ва интишори қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар заминаи ҳамин принсипҳои умумӣ муайян карда мешаванд.

Дар боби ҷорӯм “Самтҳои мубрами инкишофи сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” нақши сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ дар ташаккули фарҳанги ҳуқуқэчодкунӣ, амалӣ намудани сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ дар ҷомеаи иттилоотӣ ва рақамӣ, нақши калидии паёмҳои сарвари давлати Тоҷикистон дар ташаккулу амалишавии сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ таҳқиқ карда мешаанд. Шаклҳои асосии робитаи сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ бо соҳаи фарҳанг, ҳаёти фарҳангӣ-маънавӣ муайян ва таҳлил карда мешаванд. Нуктаи илмӣ оид ба ташаккули фарҳанги ҳуқуқэчодкунӣ ҳамчун самти мубрами сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ бо далелҳо исбот карда мешавад. Мақсадҳо ва афзалиятҳои сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ бояд бо дарназардошти арзишҳои фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон муайян карда шаванд, чунки имрӯз арзишҳо ва анъанаҳои фарҳангии миллӣ барои рушди устувори ҷомеа нақши ҳалқунанда доранд. Фарҳангӣ ҳуқуқэчодкунӣ ҳамчун ҷузъи фарҳанги ҳуқуқӣ ва дар робита бо фаъолияти ҳуқуқэчодкунӣ таҳқиқ карда мешавад. Шаклҳои гуногуни таносуби сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ ва фарҳангӣ ҳуқуқэчодкунӣ ошкор ва таҳлил карда мешаванд.

Хуносай рисола аз 25 банд иборат буда, мукаммал, мантиқӣ ва дар доираи талабот таҳия шудааст. Дар он таклифу пешниҳод, натиҷаҳои назариявӣ ва тавсияҳои амалии рисола инъикоси худро ёфтаанд. Үнвончӯ дар пайвандӣ бо диссертатсия автореферати онро мутобиқ ба талаботи амалқунанда омода кардааст.

Автореферат дар асоси рисолаи илмӣ омода шуда, ба он аз лиҳози мантиқӣ мутобиқ мебошад.

**Аҳаммияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо:**

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки хуносахои назариявиро, ки дар натиҷаи таълифи таҳқиқоти диссертационӣ ба даст оварда шудаанд, метавон дар омӯзиши минбаъдаи масъалаҳои назариявӣ ва амалии сиёсати ҳуқуқэҷодкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷ истифода бурд. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ барои такмили сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, амалӣ намудани Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028, Консепсияи пешгӯии инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ», дигар ҳучҷатҳои стратегӣ ва барномавии давлат ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аҳаммияти амалӣ доранд. Ақидаҳо, хуносахо ва тақлифҳои таҳқиқоти диссертационӣ ҳангоми таҳияи Консепсияи сиёсати ҳуқуқэҷодкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд, ки истифода шаванд.

**Нашри натиҷаҳои таҳқиқот аз рӯйи мавзуи диссертатсия Оид ба муҳтавои диссертатсия муаллиф 37 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 23 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 14 мақола дар нашрияҳои дигар бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ нашр намудааст. Ҳамчунин, муаллифи 1 монография, 1 воситаи таълимӣ ва 1 китоби дарсӣ низ мебошад, ки масъалаҳои таҳлилшуда ба мавзуи диссертатсия алоқаманд мебошанд. Теъдоди маводи чопишуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад.**

**Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия:**  
Диссертатсияи Сафарбекзода Ҳукмиддин Сафарбек дар мавзуи «Сиёсати

хуқуқэчодкунӣ ҳамчун заманаи рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон: проблемаҳои назариявӣ ва амалӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои хуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат ба талаботҳои бандҳои 31 ва 33 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, мутобиқат дорад. Диссертатсия кори илмӣ-таксассусии анҷомёфта буда, аз ҷониби ұнвончӯ мустақилона таҳия шуда, сатҳи навғонӣ ва дар шароити ҷумҳурӣ татбиқшаванд буданро дорад. Натиҷа ва нүқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшуда метавонанд дар назарияи ҳуқуқ ва давлат, такмили қонунгузорӣ ва раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии ҳуқуқшиносӣ ба таври васеъ истифода шаванд, ки онҳо саҳми шахсии ұнвончӯро нишон медиҳанд.

Пас аз таҳдил намудани матни диссертатсия ва автореферати Сафарбекзода Ҳукмиддин Сафарбек дар мавзуи «Сиёсати ҳуқуқэчодкунӣ ҳамчун заманаи рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон: проблемаҳои назариявӣ ва амалӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои хуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат ҳулоса баровардан мумкин аст, ки таҳқиқоти довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ пурра ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои хуқуқшиносӣ ҷавобғӯ мебошад. Натиҷаҳои ба дастовардаи муаллиф барои рушди илмҳои хуқуқшиносӣ, ба монанди назарияи ҳуқуқ ва давлат, ва самтҳои дигари сиёсати ҳуқуқӣ мувофиқу созгор буда, боис мегарданд, ки падидай мазкур дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ такмил ёбад. Дар маҷмуъ, пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои рушди қонунгузорӣ, фаъолияти ҳуқуқэчодкуни мақомоти даҳлдори давлатӣ ва такмили соҳа аҳаммияти муҳим доранд. Ҳамзамон, ҳулоса ва натиҷаҳо метавонанд ҳангоми таҳия ва татбиқи барнома,

стратегия ва консепсияҳои давлатӣ аз ҷумла Консепсияи сиёсати ҳуқуқэҷодкуниӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шаванд. Маводи диссертатсия ҳангоми тадриси фанни назарияи ҳуқуқ ва давлат, проблемаҳои назарияи ҳуқуқ ва давлат, ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона, навиштани рисолаҳои дипломӣ, магистрӣ ва диссертатсияҳо метавонад ба таври васеъ мавриди истифода қарор гиранд, ки ин ҷанбаҳои мусбати таҳқиқоти Ҳ.С. Сафарбекзодаро нишон медиҳанд. Дар умум, диссертатсияи Ҳ.С. Сафарбекзода сазовори дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат мебошад.

**Дар баробари дастовардҳо дар диссертатсия баъзе масъалаҳои баҳснок ва ҳалталаби зерин ҷой доранд:**

1. Дар саҳифаи 49 зербоби дуюми боби якум муаллиф қайд мекунад, ки мақомоти давлатӣ субъекти аввалиндарачаи сиёсати ҳуқуқэҷодкуниӣ мебошанд. Тавре муаллиф қайд мекунад, «маҳз мақомоти ҳокимияти давлатӣ сиёсати ҳуқуқэҷодкуниро муайян мекунанд, сиёсати мазкур, сарфи назар аз иштироки субъектони дигар, ҳамеша ҳамчун сиёсати давлатӣ баромад мекунад»

Ин ақида баҳснок аст, чунки дар баробари мақомоти давлатӣ дар амалӣ гардидани сиёсати ҳуқуқэҷодкуниӣ доираи васеи субъектон иштирок мекунанд. Шаҳрвандон тавассути раъйпурсии умуниҳалқӣ дар қабули қонунҳо бевосита иштирок мекунанд.

1. Дар зербоби сеюми боби ҷоруми диссертатсия диссертант таъкид менамояд, ки паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заминай ташаккулу амалишавии ҳамаи самтҳои сиёсати ҳуқуқэҷодкуниӣ мебошанд. Мехостам масъалаи мазкурро унвонҷӯ муфассалтар шарҳ медод.

2. Дар саҳифаи 51-и диссертатсия муаллиф таъкид мекунад, ки «сиёсати

хуқуқӣ, сарфи назар аз хусусиятҳо ва таърифҳои гуногун, ҳамчун сиёсати хуқуқэчодкунӣ дар ҷомеа дарк карда мешавад».

Аммо ба ақидаи мо сиёсати хуқуқэчодкунӣ аз сиёсати ҳуқуқӣ фарқ дорад. Сиёсати хуқуқэчодкунӣ самти мустақили сиёсати ҳуқуқӣ мебошад. Дар асарҳои илмӣ ба асоснок намудани мустақилияти сиёсати хуқуқэчодкунӣ олимон таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд.

Эродҳое, ки дар боло зикр шуданд, аз лиҳози илмӣ мубоҳисавӣ буда, ба комил будани рисолаи доктории Сафарбекзода Ҳукмиддин Сафарбек таъсири манғӣ намерасонанд. Онҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки масъалаҳои баррасинамудаи муаллиф мубрам буда, метавонанд диққати муҳаққиқонро ба худ ҷалб намояд.

Дар маҷмуъ диссертатсияи Сафарбекзода Ҳукмиддин Сафарбек дар мавзуи «Сиёсати хуқуқэчодкунӣ ҳамчун заминаи рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон: проблемаҳои назариявӣ ва амалий» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат ба талаботҳои бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси номбаршуда мебошад.

### Муқарризи расмӣ:

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
Сафири фавқулода ва муҳтори

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар

Ҷумҳурии Беларус,

Имзои Сафарзода Б.А. - ро тасдиқ мекунам:

Маъмури Сафорати Ҷумҳурии  
Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Беларус

«02 май 2025 с.

Сафарзода Б.А.



Сурога: 223033, Ҷумҳурии Беларус,  
ш.Мінск, кӯч. Зелёная,42  
Телефон/факс +375 (17) 5490183, 5490184  
Почтаи электронӣ: tajembinsk@mfa.tj